

МАЪЛУМОТНОМАИ РОҶБАРИ ИЛМӢ

оиди кори диссертатсионии Иброгимов Ҳошим таҳти мавзӯи “Методикаи ташаккули салоҳияти хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути ҳалли масъалаҳои химиявӣ” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02-Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия)

Насаб, ном ва номи падар	Азизов Абдулатиф Абдуҳалимович
Санаи таваллуд	12 ноябри 1957 сол
Ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи он диссертатсияи номзадӣ ҳимоя шудааст.	13.00.02 - методикаи таълими меҳнат
Ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи он диссертатсияи докторӣ ҳимоя шудааст.	13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва маориф (илмҳои педагогӣ)
Дараҷаи илмӣ	Доктор илмҳои педагогӣ
Унвони илмӣ	Профессор
Номи пурраи муассисае, ки қойи асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғол намудаи роҳбарӣ илмӣ	МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров”
Индекси почта, нишони муассиса	735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд, г. Мавлонбеков 1.
Телефон	(+992) 92 747 41 15.

Рӯйхати нашрияҳои асосии роҳбари илмӣ вобаста ба мавзӯи диссертатсия дар 5 соли охир

1. Методикаи таълими технология (таълими меҳнат) дар низоми муносибати босалоҳият/ Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Душанбе.: Зинат. -2018

2. Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ тавассути муносибати босалоҳият дар таълим/(ВАК) Вестник Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав. №1/3.- 2019.- с.240-243

3. Ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар дарси амалии «ҳамбастагии либос»/(ВАК) Вестник Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав. №1/3.- 2019.- с.264-267

4. Муносибати салоҳиятнок ба таълим дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳамчун асоси методологияи таҳсилоти муосир /Конференсияи илмӣ- амалӣ байналмиллалӣ дар мавзӯи “Мушкилоти мубрами таълими фанҳои риёзӣ ва табиӣ дар низоми таҳсилоти кредитӣ” Бохтар.-2018.- С.83-85

5. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей/ Маводи конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ- амалӣ “Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълимӣ”. Душанбе.: Ирфон.- 2018.- С. 21-27

6. Баланд бардоштани сифати таълим тавассути муносибати салоҳиятнокӣ /Маводи конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ оид ба мавзӯи “Сифати таълим дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон”.- Ҳуҷанд.- 2018.- С. 21-23

7. Муаммои таъминоти омӯзгорони ояндаи фанҳои технология ва нақшакашӣ бо дастурҳои таълимӣ- методӣ дар амалӣ намудани муносибати салоҳиятнок/ Маводи конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ оид ба мавзӯи “Сифати таълим дар муассисаҳои олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон”.- Хучанд- 2018.- С. 27-29

8. Муносибати салоҳиятнок ба таҳияи раванди педагогӣ/ Маводи конференсияи илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Проблемаҳои татбиқи муносибияти босалоҳият дар таълими фанҳои табиӣ - риёзӣ ва технологияи информатсионӣ”. Душанбе -2019.-246с.-С.129-131

9. Муносибатҳои босалоҳият дар таълими фанҳои санъати тасвирӣ /(ВАК) ВЕСТНИК Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Душанбе-2019.-№ 3.- С.284-289

10. Сущность внедрения компетентностного подхода в вузах/ Конференсияи илмӣ- амалии Ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Муносибатҳои босалоҳият дар таълими фанҳои табиӣ риёзӣ: воқеият ва имкониятҳо дар шароити татбиқшавии он” ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҚТ. Душанбе.-2019.- С.324-326

11. Истифодаи методҳои фаъоли раванди таълими босалоҳият дар мактабҳои олий/ Шӯрои таъбу нашри МДТ “ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров” – Хучанд: Нури маърифат, 2019.-334 сах.


Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои химия, профессор

Бандаев С.Г.

Котиби илмӣ Шӯрои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои химия, дотсент

Гулов Т.Ё.

Имзои С.Г. Бандаев ва Т.Ё. Гулов-ро тасдиқ мекунам.
Сардори ШК ва КМ-и Донишгоҳи давлатии
омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи С. Айни



Назаров Д.